

БА ТАВАҶҶУҶИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз **19.11.2019 №85**

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмунӣ хариди Бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сугд (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд, кӯчаи Фирдавси №128 тел: 83422-6-35-79) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

Т/р (ДИО)	Ташкилоти харидор	Телефон	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Микдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1576 S/5-1035	Маркази давлатии маркази химояи аҳоли аз бемории сили дар вилояти Сугд	6-35-79	Хариди электрони	Маводи хурока	Номгӯй	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электрони
1577 S/5-1036	Филиали муассисаи давлатии «Маркази Ҷумҳуриявии илмӣ хун»	6-35-79	Хариди электрони	Маводи реактиви	Номгӯй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электрони
1578 S/5-1037	Кумаки аввалияи тиббию санитарии н.Айни	6-35-79	Хариди электрони	Тачхизоти тибби	Адад	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электрони
1579 S/5-1038	Маркази назорати давлатии санитарияу эпидеиологии вилояти Сугд	6-35-79	Хариди электрони	Зардоба ба муқобили бемории хори	Қутти	355	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электрони
1580 S/5-1039	Маркази назорати давлатии санитарияу эпидеиологии вилояти Сугд	6-35-79	Хариди электрони	Гипохлорит Са 42%	Килограмм	4895	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электрони

Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

- Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мӯҳлати муқарраршуда мӯҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида қушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.